

Маълумотнома

дар бораи муассисаи пешбар ба диссертатсияи Саидова Ситора Назаровна дар мавзуи « Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ)», чихати дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ

1	Номи пурраи муассисаи пешбар (бидуни ихтисорот)	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур
2	Номи мухтасари муассисаи пешбар (мувофиқи ойннома)	ДАТ ба номи Ш. Шохтемур
3	Индекси почта, нишонии муассиса	734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146.
4	Телефон барои тамос (бо нишон додани рамз, суроғаи почтаи электронӣ, суроғаҳои сомонаҳои расмӣ дар шабакаи интернет)	Тел.: +992(37) 224-72-07
5	Маълумот оид ба роҳбари муассиса: вазифа, насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Маҳмадёрзода Усмон Маъмур - доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор. Ректори донишгоҳ
6	Маълумот дар бораи роҳбари зерсохтори муассисаи пешбар: вазифа, насаб, ном, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Раҳматов Убайдулло Нематович, мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур, номзади илмҳои фалсафа, дотсент, 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ
7	Номгуи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад)	Усмонзода Х.У. Значение нравственных ценностей в развитии таджикистанского общества. //Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон -2021. Усмонзода Х.У. Вижагиҳои дарки зарфияти падидаҳои фарҳангӣ аз дидгоҳи ҷомеашиносии муосир. //Журнали фарҳанг ва санъати ДДФСТ – 2019. №1 Ҳакимзода С. К. Патриотическое и

интернационалистическое воспитание. // Паёми донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон – 2020.

Раҳматов У.Н. Нақши хотира ва таъсири он ба дарозумрии инсон. // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни. Душанбе – 2019. №4.С. 376 - 378.

Раҳматов У.Н. Таъсири хотира дар муҳофизати олами маънавии инсон. // Паёми Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни. Душанбе - 2021. №4 С. 373- 375.

Холова А.А. Саҳми Пешвои миллат дар таҳкими ваҳдати миллӣ. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020 - №1 - С. 171-176.

Холова А.А. Чараёнҳои террористӣ ва хатари онҳо ба ҷаҳони муосир. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - 2022 №8 с 172-179.

Асомадинов М.А. Символ как основной элемент культуры. // Журнали фарҳанг ва санъати ДДФСТ – 2019. №3. С.11-18.

Саидзода М. С. Шарҳи мафҳуми сохтори иҷтимоӣ дар илми сотсиология. // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон – 2021.

Файзиев Ш.Ш. Терроризм ва ислом: муносибати ислом бо “терроризми динӣ”. // Паёми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон – 2019с.

Файзиев Ш.Ш. Маъюби ҳамчун падидаи иҷтимоӣ. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - 2022с.

Элчибекова Б.И. Гедонизм дар таълимоти Фаҳриддини Розӣ. // Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи

	<p>А. Баҳоваддинови АМИТ. 2021с. Абдуев Х.Н. Хусусиятҳои назариявии омӯзиши ҷаҳонии сиёсии қавонон дар ҳаёти сиёсӣ. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – 2021с. Абдуев Х.Н. Қавонон ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ дар ҷомеа. // Ахбори инстиутути фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ - 2022 с. Зарипова З.К. Концепция социальной адаптации в зависимости от исторических условий. // Вестник Таджикского национального университета. 2022г.</p>
--	--

Раиси Шурои
 диссертатсионии 6D.KOA-029



Маҳмадизода Н.Д.

Котиби илмӣ
 Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029

Муминов А.И